

УДК 34 С (2м)
ББК 67.400.1 (2м)

К.Т. МУХТОРОВ

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМИ ТОҶИКИСТОН: МАСОИЛИ ҲУҚУҚИИ ТАТБИҚ ВА РУШДИ ОН

Давлат ҳамчун ташкилоти махсуси ҳокимияти сиёсӣ ва субъекти муносабатҳои байналхалқӣ бо санади эъломиявии истиқлолияти давлатӣ ва қонуни асосиаш ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда мешавад. Сарқонуни давлат дар давраҳои ибтидоии ташаккулӯбии худ ҳамчун «Эъломия» [8, с. 45], «Созишнома», «Хартия», «Конуни асосӣ» ва ё худ «Қонуни конституционӣ» [7, с. 4] ном бурда мешуд.

Вожай «конститутсия» маънии «соҳт, муқаррар кардан» - ро дошта, барои ифодаи қонуни асосии давлат дар ҷараёни инқилобҳои буржуазӣ пайдо шудааст. Дар даврони феодалий бошад мағҳуми мазкур мазмунан дигар ҷизро ифода менамуд. Конститутсияҳои Амрико (соли 1787) ва Фаронса (соли 1791) аввалин конститутсияҳои буржуазӣ эътироф карда шудаанд.

Аз ҳамин давра сар карда марҳилаи падидасозии конститутсионӣ ҳамчун дурнамои идоракуни махдуд дар доираи конститутсия оғоз мегардад. Ҳуди дурнамои конститутсионӣ (давлати конститутсионӣ, идоракуни конститутсионӣ, волоияти ҳуқуқ) бошад аз ғояҳои ҳуқуқи табии сарчашма гирифта, антитетаи буржуазию демократии истибоди феодалий ба ҳисоб меравад.

Конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат манфиатҳо ва иродай ҳалқ ё худ гурӯҳҳои (табакаҳои) алоҳидай иҷтимоии ҷамъиятро ифода намуда, асосҳои муҳими соҳтори ҷамъиятӣ ва ташкили ҳокимияти давлати даҳлдорро дар заминай манфиатҳои онҳо мустаҳкам месозад.

Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқии давлатӣ аз рӯи нишонаҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, ифодакуни демократия, шакл, тартиби қабул ва тағиیرдидӣ, доираи амал, мақсаднокӣ тасниф карда мешавад.

Дар таълимоти ҳуқуқии муосир моҳияти Конститутсия як навъ шартномаи ҷамъиятӣ маҳсуб шудааст, ки дар он муносабатҳои муҳими давлат ва шаҳрванд муқаррар карда мешаванд.

Назариядонҳои конститутсия бар он ақидаанд, ки Конститутсия на танҳо доираи ҳокимияти давлатиро маҳдуд мекунад, балки дар як вақт мурофиаи баамалбарории функцияҳои ҳокимиятиро низ муқаррар менамояд.

Ҳамчун санади сиёсиву ҳуқуқӣ ва фишурда конститутсия бояд, ки меъёрҳои махсусан муҳимро танзим намуда, таъиноти иҷтимоии худро иҷро намояд.

Қобили қайд аст, ки меъёрҳои ҳуқуқии одӣ аз меъёрҳои конститутсионӣ на танҳо аз лиҳози муқарраркуни усул ва шаклҳои баамалбарории ҳокимияти давлатиашон, балки ҳамчунин аз ҳисоби муҳиммияти матлаби батанзимандозии ҳуқуқиашон низ фарқ мекунанд. Дар қиёс аз қонунҳои одӣ Конститутсия муно-

сибатҳои ниҳоят муҳими ҳаёти сиёсии давлат ва ҷамъиятро танзим менамояд. Меърҳои муҳимиюти муносибатҳои ҳуқуқӣ низ пурра муайян набуда, вобаста ба ҳар як давлат – шакли идорақунӣ, соҳти давлатӣ, речай сиёсӣ, низоми ҳуқуқӣ, дурнамои идеологӣ ва ба ин монанд маҳсусиятҳо фарқ мекунанд...

Дар Тоҷикистон 5 маротиба Конститутсия қабул карда шудааст, ки ин вобаста ба шаклҳои давлатдорӣ ба се давра тақсим карда мешаванд:

Давраи якум, ин давраи дар муҳторият қарор доштани Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон маҳсуб меёбад. Анҷумани дуюми ҶМШС Тоҷикистон 28 апрели соли 1929 Конститутсияи аввалини ҷумҳуриро қабул кард, ки он мувофиқи Конститутсияи ИҶШС (соли 1924) ва Конститутсияи ҶШС Ӯзбекистон (соли 1927) таҳия карда шуда буд.

Давраи дувум, ин давраи қабули се Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон дар асоси қабул шудани Конститутсияҳои нави ИҶШС ба хисоб меравад.

Конститутсияи аввалини ҷумҳурии иттифоқии Тоҷикистон 25-уми февралӣ соли 1931 дар Анҷумани ҷоруми шӯроҳои Тоҷикистон қабул карда шудааст.

Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон бошад якуми марта соли 1937 дар Анҷумани шашуми фавқулодаи шӯроҳои ҷумҳурий қабул гардида буд.

Конститутсияи соли 1978 санаи 14 апрел дар Иҷлосияи ҳаштуми гайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон, даъвати нӯҳум қабул карда шуда буд. Ва ниҳоят давраи савум, ин давраи қабули Конститутсияи нави давлати соҳибистиқоли Тоҷикистон – 6 ноябрی соли 1994.

Қобили зикр аст, ки ҳусусан Конститутсияи соли 1978 бо тағириу иловаҳои соли 1990, ки дар асоси Эъломияи истиқлолияти давлатии Ҕумҳурии Тоҷикистон ба амал пазируфта шуда буд, дар барпоёбии ҷумҳурии тозаистиқоли Тоҷикистон нақши тақдирсоз гузоштааст.

Ҳадафҳои сиёсиву иҷтимоии қабули Конститутсияи нави ҷумҳурий бошанд ин пеш аз ҳама *таъмини ҳаёти осудаву ороми ҳалқ, бартараф карданӣ оқибатҳои ҷанг, ноил гаштан ба созии миллий, гузаштан ба иқтисодӣ бозоргонӣ, мӯътадил ғаъолият карданӣ соҳторҳои давлатӣ, ба роҳ мондани муносибатҳои байнамилалӣ* ва гайра маҳсуб меёфтанд [3, с. 187].

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҕумҳурии Тоҷикистон [5] ҳамчун поягузори давлати соҳибистиқлол, ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявӣ, ягона ва иҷтимоии Тоҷикистон 6-уми ноябрі соли 1994 нахустин маротиба дар асоси изҳори иродай бевоситаи ҳалқи Тоҷикистон бо тарики райъпурсии умуниҳалқӣ қабул гардид. Ҳалқи Тоҷикистон ҳудро боифтиҳор ҷузъи ҷудошаванди ҷомеаи ҷаҳонӣ, дар назди наслҳои гузашта, ҳозираю оянда масъул, пуштибони соҳибиҳтиёри давлати ҳуд, эҳтиромгузори ҳуқуқу озодиҳои шаҳс ва истиқлолияти давлатҳои ҷаҳон, таҳқимбахши дӯстии тамоми ҳалқияту миллатҳо ва бунёдгари ҷомеаи адолатпарвар эълон дошт.

Конститутсия тартиботи асосии ҳуқуқии ҳаёти ҷомеа буда, аз ҷиҳати мазмуни ҳуд қонуни асосии мамлакат мебошад, ки соҳти ҷамъиятий ва давлатӣ, муносибатҳои муштараки зинаҳои ҳокимият, ташкили ғаъолият ва ҳадди ваколатҳои мақомоти олии ҳокимият, асосҳои ташкили идорақунии давлатӣ ва ҳудидоракунии маҳаллӣ, низоми ҳокимияти судӣ, самтҳои асосии сиёсати ҳориҷии ҷумҳурий, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро муайян ва мустаҳкам

намуда, арзишҳои олии (милливу фарҳангии) халқу миллатхоро дар худ инъикос менамояд.

Чӣ тавре ки олими рус В.Е. Чиркин қайд намудааст: «Барои он ки Конститутсия амал қунад, дар вай бояд шароити воқеии давлат, сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ирадаи халқ барои таҳқими асосҳои демократӣ ва баамалбарории ислоҳоти иҷтимоию иқтисодӣ ва ба ин монанд дигар омилҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба инобат гирифта шаванд» [8, с.67].

Ҳамин тариқ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи тавре ки дар боло қайд намудем, дар асоси ташкил шудани давлати соҳибистиколи Тоҷикистон қабул гардида, асосҳои соҳтори конститутсионии Тоҷикистонро дар худ мустаҳкам намуда, усул ва роҳҳои баамалбарории онҳоро бо назардошти фарҳанги миллӣ ва арзишҳои умумибашарӣ муайян месозад. Ба сифати асосҳои соҳтори конститутсионӣ дар Тоҷикистон ҳокимияти халқӣ (соҳибихтиёрии халқӣ), мавҷудияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти (маҳсуси сиёсӣ) ҳамаи халқ, эътирофи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он ҳамчун арзиши олиӣ, демократия ҳамчун асоси ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ, гуногунандешии сиёсиву мағкуравӣ, гуногуншаклии моликият ва фаъолияти озоди иқтисодӣ ва ба ин монанд арзишҳо баромад мекунанд.

Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин воқеаи тарихиро ҳамчун дастоварди миллӣ баҳо дода қайд менамояд, ки: «Воқеан қабули Конститутсияи нави давлати соҳибистиколи Тоҷикистон имкон дод, ки низоми муқаммали ҳуқуқиву сиёсӣ ташаккул ёфта, асосҳои рушди устувор ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ба вучуд оварда шаванд» [2, с. 36].

Асолати Конститутсия бояд пеш аз ҳама дар мавҷуд будани имкониятҳои татбиқи бемайлони худи он ифода мегардад. Масъалаи татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ воқеан бисёрҷабҳа буда, кӯшиш менамоем, ки оид ба шаклҳои асосии ҳуқуқӣ-давлатии амалигардонии он таҳлилҳо гузаронем.

Наҳуст, қабл аз оғози таҳқиқ зарур мешуморем, ки ба мазмуни мағҳуми «татбиқи конститутсия» равшани андозем. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ мағҳумҳои «амалишавии конститутсия» маъмулан ба ҷашм мерасад, ки дар аксар ҳолатҳо ҳаммаъни мағҳуми «татбиқи конститутсия» истифода мешавад. Дар асл ин ду мағҳум ба ҳам тавъам набуда, миёни онҳо фарқияти маънӣ мавҷуд аст...

Конститутсия ҳамчун санади меъерию ҳуқуқии қувваи олии ҳуқуқидошта муддати тӯлонии таъриҳ амал карда истода, чун унсури ҳатмии инкишофи ҳуқуқӣ-давлатии рушди ҷамъият баромад мекунад. Қувваи амали Конститутсия ҳусусияти мунтазамро дошта, танҳо дар сурати қабули Конститутсияи нав метавонад, ки Конститутсияи пешина қувваи амали ҳудро гум кунад.

Чуноне, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1978 бо чумла тағиироту иловаҳо танҳо аз лаҳзаи қабули Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1994 қувваи амал намудани ҳудро гум кард.

Ҳамин тариқ татбиқи Конститутсия – ин фаъолияти мақсадноки субъектони босалоҳият – мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдори онҳо, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии онҳо барои баамалбарории асосҳои соҳтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳс ба ҳисоб меравад.

Татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ асосан дар ҳаёт татбиқ намудани мукарароти Конститутсияро дар сатҳи дилҳоҳ ва шаклҳои муайян тақозо мекунад. Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ чунин шаклҳои ҳуқуқию давлатии татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ маъруфанд: 1) ташкили иҷроиши меъёрҳои конститутсионӣ; 2) баамалбарории бевоситаи меъёрҳои конститутсионӣ бо роҳи истифодабарӣ ва риоякунӣ; 3) татбиқи ҷораҳои тарбия ва дар ҳолатҳои зарурӣ истифодаи ҷораҳои маҷбуркунӣ барои иҷроиши меъёрҳои конститутсионӣ ва пешбинии ҷазо барои иҷро накардани онҳо; 4) тафсири меъёрҳои конститутсионӣ.

Чи тавре ки дар боло қайд намудем, шакли якуми татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ – ин ташкили иҷроиши меъёрҳои конститутсионӣ маҳсуб меёбад.

Ба сифати шаклҳои ташкилии татбиқкунандай меъёрҳои конститутсионӣ метавон санадҳои меъёрии дар асоси Конститутсия таълифшудаи муқарраркунанда ва аниқкунандай меъёрҳои конститутсиониро номид, ки бо мақсади муайянкунии тартиби истифодабарӣ, риоя ва татбиқи онҳо қабул карда шудаанд. Дар навбати худ ин ба муқаррароти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати қувваи бевоситаи амали меъёрҳои конститутсионӣ (м. 10) муҳолиф намебошад. Меъёрҳои конститутсионӣ вобаста ба ҳусусиятҳои танзимкуниашон гуногун татбиқ карда мешаванд:

Якум, дар Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон як қисм меъёрхое ҷой дода шудаанд, ки бевосита амал мекунанд. Яъне метавон аз меъёри даҳлдори Конститутсия бевосита иқтибос овард. Чунин меъёрҳо дар бобҳои гуногуни Конститутсия ҷой доранд: дар тавсифи принсипҳои асосҳои соҳтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд; дар ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ғайра. Аммо бо назардошти он ки Конститутсия ҳамчун қонуни маҳсус дорои функцияҳои сиёсӣ ва мағкуравӣ мебошад, миқдори чунин меъёрҳо низ на он қадар зиёданд.

Агар мо гӯем, ки меъёрҳои Конститутсия бе механизмҳои иловагии ҳуқуқӣ татбиқ мешавад, он гоҳ иштибоҳе ҳоҳад буд, зеро татбиқи меъёри Конститутсия метавонад, ки танҳо ва бевосита дар асоси санади Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ гардад. Дар сурати ба миён омадани иҳтилоф миёни меъёри Конститутсия ва қонуни оддӣ сараввал бояд ки меъёри хилофи Конститутсия бекор карда шавад ва пас Конститутсия бевосита амал қунад.

Дуюм, амали танзимкуни меъёрҳои Конститутсия дар он зоҳир мешавад, ки онҳо метавонанд танҳо дар маҷмӯъ бо дигар меъёрҳои дар қонунгузории ҷорӣ мустаҳкамшуда пурра татбиқ гарданд. Ин ҳусусияти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки дар он тавассути меъёрҳои ҳаволакунанда зарурати таҳия ва қабули қонунҳои моҳияти онро ифодакунанда пешбинӣ карда шудаанд. Дар асл ҷӣ тавре ки конститутсионалисти машҳури Русия С.А. Авакян бисёр ҷолиб қайд намудааст: «конститутсия набояд то ба сатҳи танзими муносибатҳои конкретӣ паст фарояд» [1, с. 194]. Қиёси меъёрии Конститутсияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия аз рӯи ҳаҷми танзими муносибатҳои ҷамъиятий нишон медиҳад, ки дар Конститутсияи Русия баъзе муносибатҳо каме васеътар танзим ёфтаанд. Масалан, танзими ҳуқуқии ҳудидоракунии маҳаллӣ. Агар ҳудидоракунии маҳаллӣ дар Конститутсияи ҔТ танҳо дар қисми 6-уми моддаи 78 ишора шуда

бошад, дар Конститутсияи ФР ба ин институти ҳокимият як боби алоҳида баҳшида шудааст.

Дар чунин ҳолат меъёрҳои Конститутсия бо меъёрҳои қонунҳои соҳавӣ пурра карда мешаванд. Чунин намуди меъёрҳоро метавон ба ду гурӯҳ чудо намуд: якум, меъёрҳое, ки зарурати қабули қонунҳои конститутсиониро тақозо мекунанд; дуюм бошад меъёрҳое, ки қабули ин ё он қонунҳои одиро пешбинӣ мекунанд.

Баробари таҳлили меъёрҳои муқарраркунанда ва банақшагирандай қабули қонунҳои тақмилдиҳандай мазмун ва моҳияти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд, ки зарурати қабули зиёда аз 59 қонунҳои конститутсионӣ ва одӣ ба миён омадааст. Вобаста ба меъёрҳои муайянкунӣ ва намуд қонунҳои мазкурро метавон ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ намуд:

а) Қонунҳои конститусионие, ки қабули онҳо дар Конститутсия пешбинӣ шуда, қабул карда шудаанд – 14-то (моддаҳои 7, 15, 47, 48, 49, 51, 66, 74, 78, 83, 84, 89, 95); б) Қонунҳои конститутсионие, ки қабулашон дар Конститутсия пешбинӣ шуда, vale то ҳол қабул карда нашудаанд – 1-то (Масалан, дар моддаи 61 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон тафсири Конститутсия дар шакли қонуни конститутсионӣ пешбинӣ гардидааст); в) Қонунҳои конститутсионие, ки бе нишондоди Конститутсия қабул карда шудаанд – 1-то (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 ноябрисоли 1995, №106 «Дар бораи райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон»); г) Қонунҳои оддии амалкунандае, ки қабулашонро Конститутсия муқаррар намудааст – 22-то; ф) Қонунҳои конститутсионие, ки аз дурнамои банақшагирӣ Конститутсия берун монда, vale, вобаста ба пурранамоии меъёрҳои Конститутсия зарурият ба қабулро доранд; д) Қонунҳои одие, ки аз дурнамои банақшагирӣ Конститутсия берун монда, vale, вобаста ба пурранамоии меъёрҳои Конститутсия зарурият ба қабулро доранд – 2-то (Масалан, дар банди 26 моддаи 69-уми КҔТ ба салоҳияти Президент додани ҳуқуки паноҳгоҳи сиёсӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ voguzor карда шудааст, vale ба андешаи мо ин муносибати ҳуқуқӣ дар ҳаҷми меъёрҳои алоҳида коғӣ набуда, қабули қонуни мустақилро тақозо мекунад); е) Қонунҳои одие, ки бе нишондоди маҳсуси Конститутсия қабул карда шудаанд – 17-то (Масалан, нишондоди моддаи 31-уми КҔТ «Шаҳрванд ҳақ дорад шаҳсан ва ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд» ва мувоғиқан қабул шудани Қонуни ҔТ «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон»; нишондоди қисми 2 моддаи 34-уми КҔТ «Падару модар барои тарбияи фарзандон... масъуланд» ва қабул шудани Қонуни ҔТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд»).

Шакли дуюми татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ – ин бо роҳи *истифодабарӣ* ва *риоякунӣ* бевосита баамалбарории меъёрҳои Конститутсия ба ҳисоб мераҷад. Маҳсусияти меъёрҳои конститутсионӣ дар он ифода мейёбанд, ки онҳо на танҳо дар муносибатҳои ҳуқуқӣ, балки дар муносибатҳои гайриҳуқуқӣ низ татбиқ карда мешаванд.

Истифодабарии меъёрҳои конститутсионӣ шакли татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ мебошад, ки моҳияти он дар баамалбарории ҳуқуқ аз рӯи

имкониятҳои кафолатдодашуда ба вучуд меоянд. Хусусиятҳои хоси шакли мазкур дар он зоҳир мешавад, ки он рафтари фаъоли қонунии субъектонро тақозо мекунад.

Дар фаркият аз ичроиш бошад истифодабарӣ ба ҳуқуқҳои субъективӣ тобеъ мебошад. Яъне, шаҳрванд дар доираи имкониятҳои истифодабарии ҳуқуқ амал ва рафтор менамояд. Масалан, истифодабарии ҳуқуқи интихоботӣ ва гайра

Риояқунӣ – ин чунин шакли татбиқкуние мебошад, ки тибқи он субъектони ҳуқуқистифодабаронда рафтари ҳудро бо риояи манъиётҳои қонунӣ ба роҳ мемонанд. Хусусиятҳои хоси шакли мазкур дар он зоҳир мешавад, ки субъектон дар асоси меъёрҳои манъкунандаи Конститутсия ғайрифаъол ҳаракат намуда, танҳо вазифаҳои ба ӯҳдаашон voguzoштаро ичро мекунанд. Масалан, ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд барои додани андозу пардохтҳо (моддаи 45); хифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ (моддаи 44).

Шакли сеюми татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ ин истифодаи чораҳои тарбия, ҳавасмандгардонӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ чораҳои маҷбуркунӣ барои татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ мебошад. Одатан зери таъсири меъёрҳои конститутсионӣ боварикунонии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштироки фаъол дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ фаҳмида мешавад. Паҳлӯҳои арзишманд ва афзалиятноки таъсири Конститутсия ба рафтари одамон ба дараҷаи ҷаҳонбинӣ, ъзтимоднокӣ ва мақсадҳои ҳаётии он алоқамандӣ дорад.

Барои ҳамин шаҳрвандон, хусусан донишҷӯён бояд, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон – Сарқонуни ватани ҳудро хуб донанд ва эҳтиром намоянд.

Шакли чоруми татбиқи меъёрҳои конститутсионӣ ин тафсири Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ намудҳои тафсири расмӣ, ғайрирасмӣ, казуалӣ ва аутентикӣ мавҷуданд.

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 институти тафсири расмии конститутсиyro дар меъёрҳои ҳуд ворид намуда, ҳамзамон мақомоти босалоҳияти онро мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории кишвар - Маҷлиси Олий муқаррар намудааст (қ. 3 м. 61). Дар Конститутсияи соли 1978 ҶШС Тоҷикистон тафсири қонунҳо ба салоҳияти Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ. 6 м. 110) voguzor шуда буд. Бо қабули Конститутсияи 1994 бошад тафсири Конститутсия ва қонунҳо ба салоҳияти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт (қ. 2 м. 49). Пас аз 5 сол бошад баробари ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи 1994 дар соли 1999 меъёр оид ба тафсири қонунҳо аз танзими конститутсионӣ берун карда шуд. Бо вучуди ба зарурат то ҳол дар Тоҷикистон тафсири расмии Конститутсия таҳия ва қабул карда нашудааст. Суҳан дар хусуси тафсири расмие меравад, ки ҳамчун санади дорои қувваи маҳсуси ҳуқуқӣ барои ҳамаи субъектони ҳуқуқтатбиқкунанда ҳарактери ҳатмиро дорад.

Мақсади тафсир дар он зоҳир мешавад, ки чӣ тавр дуруст муқаррар кард, ки ин ё он меъери конститутсиониро чӣ гуна бояд фахмид. Оё тафсири васеъ метавонад, ки барои татбиқи дурусти меъёрҳои даҳлдори конститутсия шарту шароити заруриро ба миён оварад. Албатта, баробари шарҳу тафсири

Конститутсия мөъёри нав ба миён меояд, ки он моҳияттан қувваи олии ҳуқуқиро соҳиб мешавад [1, с. 209].

Қабули тафсири босалоҳият ва манфиатбахши Конститутсия аз субъекти қабулкунандаи он вобастагии бисёр калон дорад. Масалан, шарҳи расмии Конститутсия дар шакли қонуни конститутсионӣ аз тафсири мөъёрии Конститутсия вобаста ба муроҷиати мақомоти ба он ҳуқуқдор фарқ мекунад. Дар Ҷумҳурии Тоқиистон барои шарҳи расмии як модда зарур аст, ки мо қабули расмии қонуни конститутсиониро интизор шавем. Дар Федератсияи Рӯсия бошад аллакай садҳо тафсири расмии мөъёрҳои алоҳидаи Конститутсия аз ҷониби Суди конститутсионии ФР қабул карда шудаанд. Албатта ин мавзӯй васеъ ва доманадор буда, мавриди баҳси олимони соҳаи ҳуқуқи конститутсионии ватани қарор дорад [4, с. 55-62].

Бо мақсади таъмини волоияти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоқиистон дар низоми ҳуқуқии қишвар, мутобиқати ҳамаи санадҳои мөъёрии ҳуқуқии Тоқиистон бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоқиистон, фаҳмиши ягонаи матни Конститутсия, шинос намудани оммаи васеи ҳалқ бо мөъёрҳои конститутсионӣ Президенти Тоқиистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олий аз 25 апрели соли 2008 иброз намуд, ки «... вакти он расидааст, ки аз ҷониби олимони ҳуқуқшиноси мамлакат тафсири илмиву оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоқиистон таҳия карда, то ҷаҳни 15-солагии қабули ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз аз чоп бароварда шавад» [7, с. 13].

Дар ҳамин замина соли 2009 аз ҷониби як гурӯҳ олимони маъруфи ҷумҳурӣ «Тафсири илмии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоқиистон» қабул карда шуд. Воқеан ин тафсир дар сатҳи касбӣ навишта шудааст, vale таҳлили методологии он нишон медиҳад, ки дар вакти тафсир баъзе усулҳои герменевтикаи конститутсионӣ ба назар гирифтга нашудаанд. Ҷунончи, агар дар Конститутсия мөъёри муносибате танзим наёftа бошад, пас шарҳи он низ номумкин аст [6, с. 309]. Масалан, дар қ. 6 моддаи 78 Конститутсия омадааст, ки «Мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим менамояд». Оиди табииати сиёсии ҳуқуқӣ, асосҳои ҳудудӣ, моддиву молиявӣ, низом, принсипҳо ва дигар асосҳои ташкил ва фаъолияти он ягон мөъёри алоҳида муқаррар карда нашудааст, аммо дар тафсир ҷунин шарҳ дода шудааст, ки «Ҷамоати шаҳраку деҳот ... ба низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ шомил намегардад» [7, с. 13]. Ҳол он ки вазъи ҳуқуқии мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқию сиёсӣ ва мурофиаҳои судӣ ниҳоят зарур мебошад.

Дар мачмӯй метавон ҳулоса намуд, ки дар Тоқиистон конститутсионализм зина ба зина рушд ёftа, барои татбиқи бемайлони муқаррароти конститутсионӣ заминаҳои наву мусоиди сиёсӣ, иҷтимоиву ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда истодааст.

Калидвозжаҳо: моҳияти иҷтимоиву сиёсии конститутсия, татбиқи конститутсия, давлати конститутсионӣ, идоракунии конститутсионӣ, ҷомеаи конститутсионӣ, танзими конститутсионӣ

Пайнавишт:

1. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд./ С.А. Авакян. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – 582 с.
2. Бобоҷон, М. Адолатпеноҳ / М. Бобоҷон. - Ҳуҷанд: Анис, 2002. – 367 с.
3. Имомов, А. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон / А. Имомов. -Душанбе: Офсет Империя, 2011. – 358 с.
4. Имомов, А. О проблемах толкования конституции и законов Таджикистана / А.О. Имомов // Центральная Азия. -1998.- №1.
5. Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2004.
6. Кряжков, В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации / В.А. Кряжков, Л.В. Лазарев. - М., 1998. – 346 с.
7. Тағсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 520 с.
8. Чиркин, В.Е. Сравнительное конституционное право / В.Е. Чиркин. -М., 1997. – 376 с.

Reference Literature:

1. Avakyan, S.A. Constitution of Russia: Nature, Evolution Modernity: 2nd ed. -M.: RYUID, "Sasha", 2000. 582 p.
2. Bobojon, M. The Man who Advocates Justice. -Khujand: Anise. 2002. -367 pp.
3. Imomov, A. The Role of the Constitution in the Formation of the National State of Tajiks. -Dushanbe: Offset Empire, 2011. -358 pp.
4. Imomov, A. On the Problems of Interpretation of the Constitution and Laws of Tajikistan // Central Asia. 1998. №1.
5. The Constitution of the Republic of Tajikistan. Dushanbe: Nashir. 2004.
6. Kryazhkov, V.A., Lazarev, L.V. Constitutional Justice in Russian Federation. -M., 1998. -346 p.
7. Scientific and public comments of the Constitution of the Republic of Tajikistan. - Dushanbe: Sharqi ozod («Freedom of the Orient»).- 2009. -520 p.
8. Chirkin, V.E. Comparative Constitutional Law. -M., 1997. -376 p.

Конституонализм Таджикистана: правовые вопросы его реализации и развития

Ключевые слова: социально-политическая сущность Конституции, реализация Конституции, конституционное государство, конституционное управление, конституционное общество, конституционное регулирование.

Настоящая тема является одной из наиболее актуальных тем науки конституционного права, в ней дан анализ концептуально-теоретических основ института конституонализма в Республике Таджикистан, а также социально-правовые предпосылки для дальнейшего его совершенствования. В статье отмечается, что только в случае организации инфраструктуры конституонализма будет возможность прогнозировать дальнейшее его развитие. Сама концепция конституонализма (конституционное государство, конституционное управление, верховенство права) исходит из идеи естественного права и является буржуазно-демократической антитезой феодальной абсолютной власти. Именно с этого этапа и начинается институционализация конституонализма как концепции ограниченного управления в рамках Конституции.

В качестве инфраструктуры института конституционализма могут выступать правовые, социально-экономические и культурные предпосылки, такие как совершенствование системы законодательства согласно положениям Конституции; установление механизмов реализации положений международно-правовых актов, признанных Таджикистаном; создание посттатейного комментария Конституции Конституционным Судом; обеспечение равных возможностей гражданам для участия в управлении государством и т.п.

Constitutionalism of Tajikistan: Law Issues of its Implementation and Development

Key words: institute of constitutionalism, social-political essence of constitution, implementation of the Constitution, constitutional state, constitutional governance, constitutional society, constitutional regulation

The present theme is one of the most actual in the science of constitutional law, the author gives the analysis of the constitutional-theoretical foundations of constitutionalism in the Republic of Tajikistan; social-legal prerequisites of its further perfection being presented as well. It is noted that only if infrastructure is organized a further development of constitutionalism may be prognosticated. The very conception of constitutionalism (constitutional state, constitutional governance, rule of law) proceeds from the idea of natural right and is a bourgeoisie-democratic antithesis to feudal absolute power. It is just that stage from which institutionalization begins as a conception of limited governance in the frames of the Constitution.

The following items may act as the infrastructure of the institute of constitutionalism: legal, social-economic and cultural prerequisites, such as perfection of the legislation system in accordance with the provisions of the Constitution; establishment of the mechanisms of realization of the provisions referring to the international-legal instruments recognized by Tajikistan; creation of a commentary to the Constitution by the Constitutional Court interpreting each article; insurance of equal availabilities for citizens in order the latters could take part in governing state and society, etc.

Роҷеъ ба муаллиф:

Мухторов Киромиддин Тоҷиевиҷ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, доцент, мудири кафедраи ҳуқуқи конституционии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнесс ва сиёсати Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд), e-mail: mkt-1977-20@mail.ru

Сведение об авторе:

Мухторов Киромиддин Тоҷиевиҷ, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного права Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: mkt-1977-20@mail.ru

Information about the author:

Mukhtorov Kiromiddin Tochievich, candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, chief of the Department of Constitutional Law under the Tajik State University of Law, Business and Politics (Tajikistan, Khujand), e-mail: mkt-1977-20@mail.ru